

БА ТАВАҚҚУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!

АМИТ Ховар аз 14.12.2016 № 170

ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгӯи зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилоти харидор	Ному насаб ва телефони шахси масъул	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Миқдор	Сана ва вақти кушодани лифофаҳо
2995/1-1031	Донишгоҳи технологияи Тоҷикистон	227-66-60	Дархости электронии нархнома	Молҳои маишӣ, барқӣ, хоҷагӣ, маснуоти сантехникӣ ва масолеҳи сохтмонӣ	Номгӯӣ	84	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
3001/1-1032	Хадамоти гумруки назди ҲҚТ	227-66-60	Дархости электронии нархнома	Курткаи низомӣ	Адад	300	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
3002/1-1033	Дастгоҳи иҷроияи Президенти ҚТ	227-66-60	Дархости электронии нархнома	Либосҳои кории мардона, занона, пойафзол, қисмҳои эҳтиётии автомобилӣ, молҳои нарм ва хоҷагӣ	Номгӯӣ	55	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
3003/1-1034	Дастгоҳи иҷроияи Президенти ҚТ	227-66-60	Дархости электронии нархнома	Таҷҳизоти техникӣ, принтери лазерӣ ва қисмҳои эҳтиётии компютерӣ	Номгӯӣ	4	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
3004/1-1035	Муассисаи давлатии «Ҷаҳоннамо»	227-66-60	Дархости электронии нархнома	Дастгоҳи навобардорӣ	Адад	1	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

2996/2-761	Мақтаби таҳсилоти миёнаи умумии № 5 н. Фирдавсӣ	227-65-78	Дархости электронии наرخнома	Роҳаткурсии чармин бе чарх	Адад	70	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2997/2-762	Шуъбаи маорифи н. Фирдавсӣ	227-65-78	Дархости электронии наرخнома	Мизу курсии талабагӣ	Маҷмӯъ	100	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2998/2-763	Мақтаби таҳсилоти миёнаи умумии № 45 н.Фирдавсӣ	227-65-78	Дархости электронии наرخнома	Маводи кабинети биология	Номгӯй	34	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2999/2-764	Маркази саломатии шаҳрии №12	227-65-78	Озмунӣ харид бо иштироки номаҳдуд	Дастгоҳи аксбардории рақамӣ бо Детектор	Адад	1	21.12.2016 09:00
3000/3-946	Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар н. И. Сомонӣ	227-04-75	Озмунӣ харид бо иштироки номаҳдуд	Қорҳои ороишӣ ва таъмир ба муносибати пешвозгирии соли нави мелоди-2017	Тибқи ҳаҷми қорҳо		22.12.2016 09:00

„Довталабон барои гирифтани ҳуҷҷатҳои тендерӣ ва маълумоти иловагӣ дар бораи тендер метавонанд ба мақомоти ваколатдор ба суроғи дар боло зикршуда муроҷиат намоянд.

1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, бояд баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуҷҷатҳои тендерии худро дар лифофаҳои мӯҳракардашуда ба суроғи дар боло зикршуда то **вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо»** муайяншуда пешниҳод намоянд. Мухлати *муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешаванд.*
2. Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарак тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон ҳуқуқ *доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.*